

## Нишонии мо

### DVV International

Кӯчаи Бохтар 37/1,  
ш. Душанбе, Тоҷикистон,  
Тел.: (+992 37) 227 72 29, 227 72 33  
E-mail: [info@dvv-international.tj](mailto:info@dvv-international.tj)  
Сомона: [www.dvv-international.tj](http://www.dvv-international.tj)

### Шарикони маҳаллӣ:

#### ТЧ «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният»

Кӯчаи Рудаки 137, 6 ошона, хучраи 607,  
ш. Душанбе, Тоҷикистон, 734003  
Тел.: (+992 37) 224-41-45  
E-mail: [bhr.taj@gmail.com](mailto:bhr.taj@gmail.com)  
Сомона: [www.bhr.tj](http://www.bhr.tj)

#### ТЧ «Чаҳон»

Кӯчаи Айни 19а-10, хучраи 7,  
ш. Душанбе, Тоҷикистон, 734025  
Тел. (+992) 907 82 60 69  
E-mail: [ngo.jahon@gmail.com](mailto:ngo.jahon@gmail.com)

*Лоиҳаи мазкур аз тарафи DVV International амалӣ мегардад. Мундариҷаи маводи мазкур нуқтаи назари Иттиҳоди Аврупоро инъикос намекунад.*

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат аст, ки онҳо қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштаанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои бо мамолик ва қавмиётҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола тақрибан 35 млн. евро барои рушди мамлакат фароҳам меоварад.

Комиссияи Аврупо мақомоти иҷроияи Иттиҳоди Аврупо мебошад.



МАБЛАҒҶЗОР - ИТТИҲОДИ АВРУПО

Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати федералии Олмон оид ба рушд ва ҳамкориҳои иқтисодӣ маблағгузорӣ карда мешавад.



Барномаи Иттиҳоди Аврупо «Ташаббуси Аврупо дар масоили демократия ва ҳуқуқи инсон»

## Маълумот дар бораи пешгирӣ ва воқуниш ба сирояти коронавирус COVID-19

Лоиҳа аз тарафи



## Маълумот дар бораи пешгирӣ ва воқуниш ба сирояти коронавирус COVID-19.

*Варақаи иттилоотӣ аз ҷониби Ташкилоти Ҷамъиятии "Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният" дар доираи лоиҳаи "Беҳтар намудани дастрасӣ ба ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии маҳкумшудагон ва собиқ маҳкумшудагон дар Тоҷикистон" таҳия шудааст.*

COVID 19 ин бемории сироятиест, ки дар натиҷаи охири коронавирусҳои ба қарибӣ кашфшуда ба вуҷуд омадааст. Хуруҷи беморӣ дар ш. Ухан, Чин моҳи декабри соли 2019 ба қайд гирифта шудааст. Бо аломатҳои сирояти коронавирус Шумо метавонед дар Инфографика шинос шавед.<sup>1</sup>

### ХАТҲОИ МУФИД БАРОИ ТАМОС

Хати шабонарӯзии ройгони доимоамалкунандаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон вобаста ба Коронавирус – 511  
 Рақами шабонарӯзии ройгон вобаста ба коронавирус - 311.<sup>2</sup>  
 Рақами шабонарӯзии ройгон вобаста ба коронавирус барои сокинони ВМКБ – 8686  
 Рақами телефони шабонарӯзии ройгон, хати доими вобаста ба коронавирус барои сокинони ш.Бохтари вилояти Хатлон 83222 2-21-23

Бо рақамҳои хати доимоамалкунанда оид ба ҳар гуна саволҳои марбут ба коронавирус метавонед маслиҳат гиред: дар бораи аломатҳо ва пешгирии COVID-19 маълумот гиред, дастгирии психологӣ гиред ва саволҳои дигар диҳед.

**Ёрии таъҷилӣ - 103 (аз телефонҳои мобилӣ)  
 Сомонаи Портали ягонаи миллии дар бораи коронавирус (COVID-19) - [www.covid.tj](http://www.covid.tj)**

### Телефонҳои боварии портали миллии дар бораи коронавирус (COVID-19)<sup>3</sup>

Душанбе	Хатлон	Сӯғд	ВМКБ
372273174	8322222341 8322222273	8342246592	935087175 935815566

### Рақамҳои телефони беморхонаҳои сироятӣ:<sup>4</sup>

Душанбе	вилояти Сӯғд	вилояти Хатлон	ВМКБ
907725432	ш. Хучанд (83422) 5-54-50, 4-39-11	ш.Бохтар (рақами телефонҳои духтурони касалиҳои сироятӣ) Духтур Мӯҳиддинов 904178689; Духтур Шералиев 906777120; Духтур Зубайдов 883880889.	г. Хорог 937335745
	ш. Исфара (83462) – 21843	ш.Кулоб 985656567	Мурғоб 935843770, 937036461

### Рақамҳои телефони Марказҳои саломати (поликлиники) дар ш.Душанбе:<sup>5</sup>

МСШ № 1 231-87-21; 231-38-38 МСШ № 2 236-79-25 МСШ № 3 225-54-30; 225-43-21 МСШ № 4 234-54-75 МСШ № 5 226-04-16	МСШ № 6 221-15-83 МСШ № 7 233-48-03 МСШ № 8 224-25-24 МСШ № 9 236-88-50 МСШ №10 236-44-61	МСШ №11 260-69-29 МСШ №12 234-27-89 МСШ №13 223-02-94 МСШ №14 918-61-20-89 МСШ №15 900-13-69-29
---	--	--

### Марказҳои алоқа вобаста ба масъалоҳои COVID-19 дар вилояти Сӯғд:

(83422) 4-69-60 (83422) 4-69-61 (83422) 4-69-62	(83422) 4-69-63 (83422) 4-69-64 (83422) 4-69-65
---	---

### Рақамҳои телефони Марказҳои саломатии ш.Хучанд:<sup>6</sup>

Маркази саломатии №1 (83422) 6-34-42	Маркази саломатии №3 (92) 770-25-08 (92) 740-04-77 (93) 538-26-48	Маркази саломатии №5 (83422) 2-44-97 (92) 744-00-85
Маркази саломатии №2 (83422) 6-66-19 (92) 735-09-02 (92) 940-01-70	Маркази саломатии №4 (83422) 5-10-94	Маркази саломатии №6 (83422) 4-15-75 (92) 773-32-33

Рақами телефони Маркази саломати дар ш.Хоруғ	Хатти доимоамалкунандаи ёрии психологӣ
83522 2-22-45	2020

<sup>1</sup> Сарчашмаи инфографика: LeParisien. Сарчашмаи наشري тоҷики: [www.prensa.tj](http://www.prensa.tj)

<sup>2</sup> Хати мазкур бо дастгирии молиявии ҶСК «Коммерсбонки Тоҷикистон» ташкил шудааст.

<sup>3</sup> Сарчашма: [www.covid.tj](http://www.covid.tj)

<sup>4</sup> Сарчашма: <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200423/koronavirus-u-vorot-kak-zatshitit-ot-zarazheniya-sebva-i-svoih-blizkih>

<sup>5</sup> Сарчашма: <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200504/sobrali-dlya-vas-nomera-telefonov-vseh-poliklinik-goroda-dushanbe>, [www.covid.tj](http://www.covid.tj)

<sup>6</sup> Сарчашма: <http://sugdnews.com/>